

МАХСУСИЯТ ВА МАҲБУБИЯТИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Муаррихон бар ақидаанд, ки яке аз ҷанбаҳои асосии таърихи инсониятро роҳбарони кишварҳо муйян менамоянд. Албатта, аксари давраҳои таърихии рушди давлатҳои қадим ва муосир бо номи сарварон алоқаманд мебошад, ки рифоҳи мардум, авчи қудрати кишвар, густариши илму фарҳанг ва тиҷорат бо ному фаъолияти онҳо вобастагӣ доранд.

Теъдоди роҳбарон зиёданд, таъриҳ ҳатто шоҳиди номи онҳоест, ки боиси заъфи қудрат, хиёнат ва нобудии давлат гаштаанд. Вале муҳимтар аз ҳама, номи нафароне дар сафҳаҳои он бо ҳатти зарин инъикос ёфтаанд, ки бо сарсупурдагӣ, азму қатъият ва ирадаи барҷаста боиси эҳё ва вахдати ҳалқу миллат, осудагии мардум ва ободии кишвар, болоравии шуҳрату нуғузи он гашта, тӯли таъриҳ дар забони оламиён ҳамчун нишони адлу рой ва намунаи давлатдорӣ бοқӣ мондаанд.

Таъриҳ номи Ҳусрави Парвиз (Анушервон), Исмоили Сомонӣ, Александр Невский, Наполеон Бонапарт, Теодор Рузвельт ва дигаронро ҳамчун сарварони боризу муваффақ ва намунаи эҳёву таҳқими қудрати ҳалқу кишвар сабт намудааст.

Раванди касби истиқлоли давлатии тоҷикон, паёмадҳои он дар шакли ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ва ҳатари нобудии миллат ба саҳна нафареро овард, ки бешак масъулияти он рӯзу фардои миллатро ба зимма гирифта, ҳудро дар қатори пешвоёни бузурги таъриҳӣ ҷой дод. Пешвои миллати тоҷик, фарзанди фарзона ва масъули он низ аз қабили пешвоёни машҳури ҷаҳон мебошад. Ин шаҳс Эмомалӣ Раҳмон бо изни Ҳудованд ва дуои мардуми тоҷик дар лаҳзаи ҳассос ба сари қудрат омада, оғози сулҳу вахдат, ҳифзи истиқлолияту давлатдорӣ ва касби рифоҳу амнияти мардум гардид.

Тавре маълум, на ҳар сарвари кишвар Пешво буда метавонад. Пешвои миллат дорои маҳсусиятест, ки мақоми ӯро дар баробари дигарон муйян ва ҳифз месозад. Маҳз ин маҳсусият боиси маҳбубияти онҳо миёни мардум ва эътироф аз ҷониби ҷаҳониён ва дар маҷмуъ, таъриҳ мегардад. Бинобар фардияти маҳсус ин нафарон на дар соҳаҳои алоҳида, балки тамоми ҷанбаҳои ҳаёти чомеаро дарк намуда, дар ҳалли масоили асосии он муваффақ мегарданд. Ба андешаи мо ҳусусиятҳои ҳоси абармардони таъриҳӣ ва пешвоёни миллат, дар мисоли сарвари давлати тоҷикон – Эмомалӣ Раҳмон дар ҷанбаҳои зерин инъикос меёбанд:

1) Аз хуну хок ва камари миллат будан. Ҳусусияти ҳоси пешвоён ин баромадан аз қалби миллати ҳуд дар шароитҳои ҳассос ва мураккаби таъриҳӣ мебошад. Ба онҳо ҳисси баланди ватандӯстӣ, садоқат, сарсупурдагӣ, ҳадафманӣ ва орӣ будан аз бегонапарастӣ ҳос аст. Агар ба раванди ба сари қудрат омадани Пешвои миллат назар андозем, айнан инъикоси ҳолат ва маҳсусияти мазкурро мушоҳида ҳоҳем намуд. Маҳсусияти ин сифат дар он зоҳир мешавад, ки новобаста аз нотакории фардии Пешвоён таъини онҳо ба сифати роҳбар дар миллату кишвари дигар боиси дарки амиқи мушкилот ва ҷоннисорӣ наҳоҳад шуд. Аз ин

рӯ, худованд баҳри ислоҳи халал дар ваҳдати миллии тоҷикон маҳз Эмомалий Раҳмонро ҳамчӯ сарвари давлат рӯйи кор овард.

2) Истиқори сулҳ, баргардонидани гурезаҳо ва таҳқими ваҳдати миллӣ. Аксари пешвоён дар шароити пароқандагии халқу миллат, инқилобу ҷангҳои шаҳрвандӣ ва ҳатарҳои хориҷӣ рӯйи кор омада, бо фаъолияти сарварӣ, мардонагӣ, часорати фавқуллода ва пайгириона татбиқ намудани ҳадафи воло – сулҳ, ваҳдат ва эҳё шинохта мешаванд. Эмомалий Раҳмон аз рӯзи аввалини интиҳоб ба сифати сарвари давлати тоҷикон эълом дошт, ки ҳадафи асосии ў истиқори сулҳ, баргардонидани гурезаҳо ва ваҳдат мебошад. Таъкиди ибораи «Ман қасам ёд мекунам, ки тамоми донишу таҷрибаамро барои дар ҳар хона ва ҳар оила барқарор шудани сулҳ равона карда, барои гулгулшукуфоии Ватани азизам садоқатмандона меҳнат мекунам. Барои ноил шудан ба ин нияти муқаддас агар лозим шавад ҷон нисор мекунам, чунки ман ба ояндаи неки Ватанам ва ҳаёти хушбахтонаи халқи азияткашидаам бовар дорам» дар аввалин суханронӣ далели қатъият дар кори сулҳ ва маҳсусияти шаҳсияти Пешвои миллат мебошад. Дар раванди татбиқи ин ҳадафҳои олий сарвари давлат иродai қавӣ, мардонагӣ, часорати бемаҳдуд ва дурандеширо ба хотири миллат нишон дод. Ҳамагон медонанд, ки зимни музокироти байни тоҷикон таҳдиду сунқасдҳои зиёд аз дохилу хориҷ, ҳатари табдили кишвар ба майдони рақобати мансабталошон ва бозингарони минтақавию ҷаҳонӣ возех буд. Устуворӣ ва қатъият новобаста аз душмании рӯйроғи кувваҳои дохиливу хориҷӣ, мулоқоту воҳӯрӣ бо роҳбари мухолифин дар Кобулу Ҳусдех, гузашт ба хотири миллат аз нотакрории шаҳсияти Пешвои тоҷикони ҷаҳон шаҳодат медиҳад.

Зимни пайгирии сиёсати сулҳофаринӣ яке аз падидаҳои манфури иҷтимоӣ – маҳалпарастӣ ниҳоят коҳиш ёфта, эҳсоси ягонагӣ ва расидан ба ҳадафи яқдилии ҳар як тоҷикистонӣ тақвият меёбад, ки аз намунаи бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Эмомалий Раҳмон сарчашма мегирад. Дар ин радиф табдили Тоҷикистон аз кишвари се қисмат ба якпорча тавассути бунёди нақбу роҳҳо боиси таъкид мебошад.

Маҳз бо заҳмату талошҳои пайгирионаи Эмомалий Раҳмон Тоҷикистон дар интиҳои асри XX аз фоҷиаи миллӣ раҳо ёфта, истиқлолияти давлатии худро таҳқим бахшид ва миллати тоҷик баъди ҳазор сол дар роҳи эҳёи давлатдории миллӣ ба дастовардҳои бузурги таъриҳӣ ноил гардида, имрӯз ба сӯи ояндаи нек устуворона қадам мезанад.

Барои хизматҳои шоён дар самти истиқори сулҳу ваҳдати миллӣ, рушди иқтисод ва пешрафти иҷтимоӣ, баланд бардоштани нуфузи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ба Эмомалий Раҳмон унвони пешвои миллат дода шуд. Вале бояд аз рӯи инсоғӣ гӯем, ки Эмомалий Раҳмон ба тавсифи бештар ниёз надорад.

3) Эҳёи иқтисод ва беҳдошти вазъи иҷтимоӣ. Тавре маълум, бинобар ҷангҳои шаҳрвандӣ, горати моликияти давлативу ҷамъиятий, буҳрони иқтисодӣ, таваррум ва таъсирҳои манфии кандашавии алоқаҳои

мутақобилаи иқтисодӣ вазъи иқтисодиву иҷтимоии мардуми Тоҷикистон ниҳоят бад гардид. Аз рӯзҳои аввали қасби қудрат Пешвои миллат ба ҷомаеи ҷаҳонӣ бо кӯмак ба Тоҷикистон муроҷиат намуда, дар баробари он ба ислоҳи вазъ пардоҳт. Додани 75 ҳазор га заминҳои президентӣ ба мардуми деҳот, дар шароити мураккаби солҳои аввали истиқлолият яке аз заминаҳои тағиӣи вазъи иқтисодиву иҷтимоии аҳолӣ ва беҳ гаштани таъмини амнияти ҳӯрокворӣ гардид.

Андешидани ҷораҳои зарурӣ, аз қабили паст кардани сатҳи камбизоатӣ, дастгирии давлатӣ, бунёди корхонаҳои хурду бузург, ҷалби сармоягузориҳои ҳориҷӣ омили тағиӣи сифатии вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоии аҳолӣ шуд. Маҳз бо ҳамин сабаб дар даврони истиқлолият аз ҳисоби буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ 45 миллиард сомонӣ (то соли 2016) равона карда шуд, ки қариб нисфи буҷети давлатиро ташкил медиҳад. Ҳамзамон, дар 15 соли охир даромади аҳолӣ 25 баробар ва пасандозҳо беш аз 85 баробар афзоиш ёфтанд. Мубодилаи молу маҳсулот бо 100 қишвари ҷаҳонӣ аз беҳбудии сифатӣ дар ин самт дарак медиҳад.

Агар ба таври муҳтасар назар намоем, дар оғози солҳои 2000-ум иқтидори қишвар барои бунёди нақби Истиқлол намерасид, ҳоло бо назардошти тақвияти иқтисоди қишвар соҳтмони асри замони шӯравӣ – неругоҳи Роғун бо маблағҳои худӣ бунёд мегардад.

Бунёди корхонаву марказҳои хизматрасонӣ, бастани аҳдномаҳои иқтисодӣ ва ҷалби сармояи ҳориҷӣ, эъломи соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ аз моҳияти сиёсати иҷтимоиву иқтисодии Пешвои миллат бармеояд.

4) Диққати асосӣ ба соҳаи маориф. Яке аз самтҳои асосии фаъолияти Пешво дар самти рушди қишвар ва ҳифзи айнияти он диққати хосса ба масъалаи мактабу маориф мебошад. Зоро миллиати босавод заминai боэътиҳоди рушди иқтисодиву иҷтимоии қишвар буда, метавонад ислоҳоти созандаро татбиқ намуда, дар баробари ақлу дониши худ аз дастовадҳои илмиву фаннии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба манфиати худ истифода намояд.

Аз ин рӯ, таҳқиму тақвияти соҳа ва баланд бардоштани сатҳи дониш ва қасбияти мардуми қишвар яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи давлату ҳукumat маҳсуб мегардад. Дар замони Шӯравӣ новобаста аз иқтидор ва нерӯи давлат, дар Тоҷикистон төъдоди муайянӣ мактабҳо дар вагонҳо ва ҳонаҳои шаҳсӣ ҷойгир буданд. Ин камбуҷӣ танҳо дар солҳои истиқлолият ҳалли ҳудро ёфт. Танҳо дар доираи «Барномаи давлатии соҳтмон, таъмиру азнавсозии мактабҳо барои солҳои 2008-2015» дар соҳаи маориф аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ шумораи чунин муассисаҳои таълимӣ беш аз 800 ва маблағи умумии барои ин кор сарфшуда 600 миллион сомониро ташкил дод.

Раванди таҷдиду азnavsозии муассисаҳои таълимӣ ба беҳбудии инфрасоҳтор ва таҳқими поҳҳои моддиву техникии соҳаи маориф мусоидат намуд. То замони истиқлолият дар Тоҷикистон 13 муассисаи таҳсилоти олӣ бо 70 ҳазор нафар донишҷӯи фаъолият мекард. Ҳоло миқдори ин муассисаҳо ба 39 ва шумораи донишҷӯён ба 170 ҳазор нафар

расидааст. Илова бар ин, зиёда аз 30 ҳазор нафар ҷавонони лаёқатманди мо аз ҳисоби давлат дар муассисаҳои таҳсилоти олии қишварҳои пешрафтаи хориҷӣ таҳсил мекунанд.

Ташкили Маркази миллии тестӣ ин амалӣ гаштани орзӯи ҳазорон наврас дар самти мушарраф гаштан ба номи баланди донишҷӯйӣ ва коҳиши фасод дар ин самт мебошад.

Додани диққати асосӣ ба соҳаи маориф, дастгирии ниҳодҳои ин самт, фиристодани ҷавонони лаёқатманд ба марказҳои пешрафтаи таълимиву илмии ҷаҳонӣ ва ифтиҳои макотиби нави сатҳҳои гуногун дар дохили қишвар инъикоси моҳияти сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

5) Ҳимоят аз арзишҳои давлатдорӣ, маънавию динии тоҷикон ва тарғиби онҳо дар саҳнаи ҷаҳонӣ. Дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ ва густариши арзишҳои гарбӣ яке аз вазифаҳои асосии қишварҳои миллӣ – ҳифзи арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ, маънавӣ ва динӣ ба шумор меравад. Рисолати Пешвои миллат дар ин самт дорои дастовардҳои беназир буда, аз сатҳи баланди татбиқи ормонҳои миллат – ҳифз ва тарғиби фарҳангии тоҷикон шаҳодат медиҳад. Таҷлилу бузургдошти Абуабдуллоҳи Рудакӣ, Камоли Ҳучандӣ, Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, 1100 – солагии давлати Сомониён, соли тамаддуни ориёӣ, бузургдошти Имоми Аъзам ва ҳифозат аз мазҳаби таҳаммулпазиронаи ҳанафӣ далели муаррифии арзиш, усул ва тафаккури ғоявӣ, фарҳангӣ ва давлатдории тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. Кулли мардум медонанд, ки тамоми классикони илму адабиёт ҳамзамон олимони воқеии дину шариат буда, ин ҷанба яке аз маҳсусиятҳои хоси тамаддуни тоҷиконро инъикос менамояд. Аз ин рӯ, яке аз омилҳои нуфуз ва маҳбубияти Эмомалӣ Раҳмон дар дохил ва хориҷи қишвар арҷгузорӣ ба фаъолият ва осори бузургон мебошад.

Аз ҷониби дигар дастур оид ба таълифи Қуръон бо тарҷумаи тоҷикӣ, Саҳехи Бухорӣ, осори пурғановати бузургон, гузоштани санги асос ба Масциди бузургтарин дар Осиёи Марказӣ, ҳимояти мазҳабу дин аз минбарҳои баланди байналмилалӣ, аз қабили иртибот надоштани терроризм ба ислом, зиёрати ҳонаи Ҳудо ҳамчун шукргузорӣ аз истиқори сулҳ, шарафи зиёрати дохили ҳарами шариф, ворид шудан ба рӯйхати 500 мусулмони муассири дунё аз камоли мусулмонӣ, ҳимоят аз дину оин ва мазҳаб, на танҳо дар фазои қишвар, балки минтақа ва ҷаҳон дарак медиҳад. Бешӯбҳа мо метавонем Пешвои миллатро ҳамчун ҳомии мазҳаб ва сулҳ эътироф намоем, зеро такя ба мазҳаби ҳанафӣ ягона роҳи ҳифзи арзишҳои динӣ ва пешгирии хушунат дар заминаи динӣ мебошад. Имрӯз қишварҳое, ки дорои низоми ба ном озодии мазоҳиб мебошанд, ба майдони барҳӯрди мазҳабу оин дар доираи гурӯҳ, ҳизб ва мадрасаву масоҷид табдил ёфтаанд.

6) Муваффақиятҳои сиёсати хориҷӣ. Анъанаҳои давлатдорӣ, сиёсати хориҷӣ ва дипломатия, тартиби фиристодани расул, таҷрибаи сулҳ ва миёнаравӣ ҳамоҳангӣ таърихи ташаккули ҳалқи тоҷик буданд. Вале бунёди ҳадамоти дипломатӣ ҳамчун инъикоси механизми татбиқи

ҳадафҳои миллии тоҷикон, инъикоси мустақилияти сиёсӣ ва фароҳам овардани шароити рушди доҳилӣ танҳо бо касби истиқлолияти давлатӣ ба даст омад. Муваффақияти сиёсати хориҷӣ ва дипломатияи тоҷик, пеш аз ҳама, аз маҳорати барномарезӣ ва дурандешии сарвари он, анъанаҳои давлатдорӣ, арзишҳои фарҳангии маънавӣ ва касбияти кормандони ҳадамоти дипломатӣ вобаста мебошад. Аз ин рӯ, дар муваффақияти дипломатияи тоҷик хиради азалии Президенти кишвар, самтҳои дурустӣ муайяннамудаи сиёсати хориҷӣ ва садоқату касбияти кормандони соҳа мусоидат намуданд. Тоҷикистон сиёсати хориҷии хосро пеша намудааст, ки он расман аз 31 декабри соли 2002 номи сиёсати «дарҳои кушод»-ро гирифтааст. Тавре маълум, Ҷин ва Ҷонон дар давраҳои таъриҳӣ барои зери фишор ва таъсири бегонагон ва дар маҷмуъ кишварҳои муқтадир қарор нағирифтан «сиёсати дарҳои баста» - ро пеша намуданд. Интихоби сиёсати «дарҳои кушод» аз як тараф роҳи ягонаи дурустӣ пешбуруди сиёсати хориҷӣ ва аз ҷониби дигар инъикоси арзишҳои фарҳангии таъриҳӣ ва суннатии ҳалқи тоҷик яъне дӯстӣ ва ҳусни ҳамсаъӣ мебошад, ки самараи бевоситаи фаъолияти Пешвои миллат мебошад. Имрӯз натиҷа ва дастовардҳои сиёсати хориҷии мо боиси ифтиҳори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад:

- истиқори муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 180 кишвари чомеаи ҷаҳонӣ;
- узвият дар 80 созмони бонуфузи байналхалқию минтақавӣ;
- имзои 1200 созишишномаҳои дучониба бо кишварҳои чомеаи ҷаҳонӣ;
- узвият ба 600 эъломияҳои байналхалқӣ;
- дастовардҳо дар самти пешниҳоди ташаббусҳои байналхалқӣ (ба ҳусус дар масъалаи об, ҳамкорӣ дар соҳаи он ва табдили он ба омили муҳимми рушди устувори иқтисодӣ);
- раёсати сарвари давлат дар ҷаласаи 54-уми Маҷмааи Умумии СММ;
- пешниҳоди формулаи сулҳ.

Кишварҳои олам ҳангоми тарҳрезии сиёсатҳои дарозмуддат ва интихоби мамлакате ҳамчун шарики стратегӣ, пеш аз ҳама, ба оромиши қунунии он ва заминаҳои субот дар оянда менигаранд. Аз ин нуқтаи назар, Тоҷикистон ба баракати сиёсати сулҳҷӯёна ва ваҳдатофари Эмомалӣ Раҳмон, аз тарафи шарикони хориҷии мо кишваре шинохта мешавад, ки ояндаи босубот ва сиёсати устувор дорад. Ин навъи нигариш, бешубҳа, роҳро барои ҳамкориҳои оянда ва сармоягузориҳои дарозмуддат боз намуда, заминасози рушди иҷтимою иқтисодӣ ва нақшофарии бештари Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақа ва ҷаҳон хоҳад буд.

Агар дастоварди муҳимтарини сиёсати хориҷии мо бо роҳбарии Пешвои миллат ин пеш аз ҳама ҳифзи истиқлолият дар шароити мураккаби рушди муносибатҳои байналхалқӣ бошад, пас муаррифии кишвар бо мавқеи устувор дар дипломатияи ҷаҳонӣ (аз ҷумла дар масъалаи роҳҳои ҳалли қазияи Афғонистон, ки дар тӯли бисту панҷ сол

тағирир наёфтааст ва роҳи сулҳ) ва дипломатияи ташаббускорона (ташаббусҳои беназири Пешвои миллат оид ба масъалаҳои умумиҷаҳонӣ ва моҳиятан инсондӯстӣ) ҷанбаҳои дигари дипломатияи Пешвои миллат дар сиёсати ҷаҳонӣ ба шумор мераванд.

7) Дурнамои рушди устувори кишвар. Таърихи истиқлолияти кишвар намунаи аз яъсу ноумедии мардум ва боварӣ надоштан ба фардо, то эътимод ба ояндаи нек ва рушди устуворро инъикос намудааст. Ҷиҳати таъмин намудани рушди минбаъдаи кишвар, ичрои афзалиятҳои миллӣ ва дар ин асос баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум барои давраҳои миёнамуҳлат ва дарозмуддат соли 2016 “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” қабул карда шуд. Дар ин марҳила вазифаи муҳимтарин - то 30 - солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноил гаштан ба ҳадафҳои олий - тақвияти сармояи инсонӣ, баланд бардоштани самаранокии бахши воқеӣ, таҳқими сохтории идоракуни давлат, таъмини устувори нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва рушди иқтисодиву иҷтимоӣ бо ташкили ҷойҳои нави кории дараҷаи баланди истеҳсолӣ ва фароҳам овардани замина барои таҳқими иқтидори содиротии кишвар ҳамчун самтҳои муҳимтарини сиёсати иқтисодиву иҷтимоии давлат муайян гардидаанд.

Дар сурати татбиқи муваффақонаи Стратегияи мазкур имкон фароҳам меояд, ки то соли 2030 бо истифода аз тамоми имконоту захираҳои мавҷуда маҷмӯи маҳсулоти доҳилиро ба ҳар сари аҳолӣ то 3 баробар афзоиш дода, сатҳи камбизоатиро беш аз ду баробар коҳиши дихем ва ҳиссаи аҳолии дорои даромади миёнаро аз 22 то 50 фоиз зиёд намоем.

Сиёсати созандай Пешвои миллат имкон медиҳад, ки ҳар як тоҷикистонӣ ба оянда бо эътимод назар карда, тарҳи мукаммал ва муваффақи зидагии ҳалқу миллат ва худро тарҳрезӣ намояд.

Аз ин рӯ, мардуми кишварро зарур аст, ки дар навбати аввал барои эҳдои Яздон – интихоби сарвари хирадманду дилсӯз ва мардумӣ ба маъни том шуқргузорӣ намуда, барои ободии кишвар, сулҳу ваҳдат, таҳқими арзишҳои динию маънавӣ ва фарҳангӣ дар атрофи Пешвои миллат муттаҳид гардида, баҳри татбиқи нақшаҳои нек - ҳифзи истиқлолият, дину оин, номуси ватандорӣ, таъмини амнияти субот ва шароити хуб барои ояндаи миллат саҳмгузор бошем.

ШАРИПОВ АМРИДДИН НУРИДИНОВИЧ,
дотсенти кафедраи дипломатия ва сиёсати хориҷии ҶТ, ДМТ